

**07 00 07 ЭТНОГРАФИЯ, ЭТНОЛОГИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ**  
**07 00 07 ETHNOGRAPHY, ETHNOLOGY AND ANTHROPOLOGY**

**УДК 394.91**  
**ББК 63.5**

**ТАЪРИХИ МАСКУНШАВӢ ВА  
ТАФСИРИ ЭТНОНИМҲО ВА  
ЭТНОТОПОНИМҲОИ ТУРКИИ  
СҮГДИ ШАРҚӢ (дар намунаи баъзе  
маҳалҳои Ӯсрушана)**

**Аюбов Абдусалом Рауфович,**  
н.и.т., докторант Осорхонаи  
антропологии ва этнографии ба номи  
Пётри Бузург (Кунсткамера) Академияи  
улуми Русия (Санкт-Петербург, Россия)

**ИСТОРИЯ ЗАСЕЛЕНИЯ И  
ЭТИМОЛОГИЯ ТЮРКСКИХ  
ЭТНОНИМОВ И  
ЭТНОТОПОНИМОВ  
ВОСТОЧНОГО СОГДА (на примере  
некоторых регионов Ӯсрушана)**

**Аюбов Абдусалом Рауфович,**  
к. и.н., докторант Музея антропологии и  
этнографии имени Петра Великого  
(Кунсткамера) Российской академии наук  
(Санкт-Петербург, Россия)

**HISTORY OF COLONIZATION AND  
ETYMOLOGY OF TURKIC ETHNONYMS  
AND ETHNOTOPONYMS OF EASTERN  
SOGD (on the example of some areas of  
Usrushana)**

**Ayubov Abdusalom Raufovich,**  
candidate of historical sciences, doctoral student of the Museum of anthropology and ethnography named after Peter the Great (Cabinet of Curiosities) under the Russian Academy of Sciences (Saint-Petersburg, Russia)  
**E -MAIL:** abdusalom-1@mail.ru

**Калидвоҷаҳо:** Сүгд, Зарафшон, туркҳо, этнонимҳо, этнотопонимҳо, муҳочиҷрати туркҳо, равандҳои этниқӣ

Мақола ба масъалаи маскунишавии туркҳо дар вилояти таърихио фарҳангии Сүгд ва тафсири этнонимҳо ва этнотопонимҳои туркии ин вилоят баҳшида шудааст. Туркҳо яке аз ҳалқиятҳои сершумори Осиёи Марказӣ буда, таърихи бой доранд. Маскунишавии онҳо аз ватани аслии худ – Олтой ва Ҷунгария ба давраи барвақти асрҳои миёна рост меояд. Бо пурӯзвватшавии Ҳоқонии гарбии турк (603-704) муҳочиҷрати туркҳо қувват гирифт ва як қисми онҳо дар марзи вилояти таърихи-фарҳангии Сүгд, ба истиснои болооби Зарафшон ва минтақаҳои кӯҳии Ӯсрушана маскун шуданд. Ин маскунишавӣ ба урғу одат, фарҳангӣ мардуми маҳалии сүгдзабон таъсири қалон расонд ва дар ҳамин замина дар топонимиқаи ин минтақа дигаргунҳо ба амал омаданд.

Муаллиф қайд мекунад, ки этнонимҳои туркӣ бар хилоғи қавмҳои дигар сершумор буда, тафсири муҳталиф доранд. Дар ҳамин замина баробари маскунишавии туркҳо аввалин маротиба дар марзи Сүгди Шарқӣ этнотопонимҳои туркӣ пайдо шуданд, ки аз нуғузи шахсон ё ғурӯҳҳои алоҳида дар ин ё он маҳали наబунёд ё аз нав номгузорӣ шуда маълумот медиҳанд. Баробари ин муаллиф иброз медорад, ки на дар ҳама ҳолат

---

равандҳои этникии бо туркҳо вобаста ба пайдоии номҳои нави ҷуғрофӣ ва этнӣ мусоидат карданд.

**Ключевые слова:** Согд, Зеравшан, тюрки, этнонимы, этнотопонимы, миграция тюрков, этнические процессы.

Статья посвящена вопросу заселения тюрков на территории историко-культурной области Согд и этимологии этнонимов и этнотопонимов этой области. Тюрки являются многочисленным народом Центральной Азии и имеют богатую историю. Переселение тюрков из их прародины – Алтая и Джунгарии - произошло в период раннего средневековья. С усилением Западно-туркского каганата (603-704 гг.) также усиливается миграция тюрков, и часть из них заселила территорию историко-культурной области Согд, за исключением верховьев Зеравшана и горных районов Усрӯшаны. Это заселение оказало большое влияние на обычай и культуру согдоязычного населения, и в связи с этим произошли изменения в топонимике региона.

Автор отмечает, что тюркские этнонимы, в отличие от именований других народов, являются многочисленными и с различными этимологиями. С заселением тюрков впервые на территории Восточного Согда сложились тюркские этнотопонимы, которые свидетельствуют о влиянии отдельных лиц или групп на создание новых поселений или переименование существующих. Наряду с этим также отмечено, что этнические процессы, связанные с тюрками, не всегда способствовали сложению новых географических и этнических названий.

**Keywords:** Sughd, Zarafshon, Turks, ethnonyms, ethnotoponyms, migration of Turks, ethnic processes

The article is devoted to the question of Turks' colonization of the territory of Sughd historical-cultural area and etymology of ethnonyms and ethnotoponyms of this region. Turks are a large people of Central Asia and they have a rich history. The resettlement of Turks from their ancestral home - Altai and Dzungaria occurred during the early Middle Ages. With the strengthening of the Western Turkic Khaganate (603-704) the migration of Turks also intensified and part of them occupied the territories of the historical and cultural region of Sughd, with the exception of the upper Zarafshan and the mountainous regions of Ustrushana. This settlement had a great influence on the customs and culture of the Sughdian-speaking population and, therefore, changes took place in the toponymy of the region.

The author notes that Turkic ethnonyms, unlike nominations of other peoples, are numerous having different etymologies. With the settlement of Turks, for the first time on the territory of Eastern Sughd there formed Turkic ethnotoponyms which testify to the influence of individuals or groups upon the creation of new settlements or renaming of existing ones. Along with this, the author also notes that the ethnic processes associated with the Turks did not always promote a formation of new geographical and ethnic names.

Суғд – вилояти калон ва аз ҷиҳати сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ муҳими Осиёи Марказӣ дар аҳди қадим ва давраи барқти асримиёнагӣ буд. Баъзе муҳаққиқон онро «дили Осиёи Марказӣ» номидаанд [Frye R. N., 1971, с. 222]. Ин вилоят тамоми водии Зарафшонро бо Бухоро, Самарқанд ва воҳаи Қашқадарё бо шаҳрҳои Кеш ва Насаф дарбар мегирифт. Сарҳади Суғдро чанд тан муҳаққиқон то Бадаҳшон бурдаанд

[Bernard P., Franc- fort H. P., 1978]. Аммо ин нодуруст аст. Дар аҳди қадим сарзамини Усрушана низ шомили вилояти Сүғд буд.

Академик Нўймон Неъматов дар бораи ин вилояти таърихӣ-фарҳангӣ чунин навиштааст: «Усрушана дар аҳди қадим – ба маънои томаш узви таркибии Сүғд мебошад. Аҳолии он ба забони сүғдӣ, ки лаҳҷаҳои худро дошт, гуфтугӯ мекард. Усрушанаи аҳди қадимро аз ҷиҳати сиёсӣ ва иқтисодӣ аз Сүғд чудо кардан мушкил аст. Аммо оҳиста-оҳиста бо тараққиёти қувваҳои истеҳсолкунанда – қишоварзии бисёрсоҳа, болоравии шаҳрҳо, аҳолии шаҳрӣ, истеҳсолоти ҳунармандӣ ва дар шароити аз ҷиҳати ҷуғрофӣ чудо будани ин қисмати Сүғд, заминаҳо барои тараққиёти мустақилонаи ин марз ба вучуд омаданд. Муттаҳидшавии ин вилоят дар оҳири замони ҳукмронии Кушониён ба охир расида истода буд ва бо шикасти империяи Кушониён, ки Сүғд дар ҳайати он буд, Усрушана ба мулки алоҳида табдил ёфт» [12, с.77].

Агар қисматҳои шимолӣ, гарбӣ ва ҷанубии Сүғд мутаносибан Самарқанд, Бухоро ва водии Қашқадарёро дарбар гиранд, пас ба қисми шарқии он заминҳои болооби Зарафшон ва мулки Усрушана дохил мешуданд. Дар ин қисмати шарқии Сүғд, маҳсусан дар Усрушана ба истиснои сүғдиёну уструшаниҳо ҳамчунин қавмҳои туркзабон маскун шуда буданд. Мувофиқи маълумоти бостоншиносон туркҳо дар марзи Осиёи Миёна ҳанӯз то ташкилёбии Хоқонии турк истиқомат менамуданд [8, с.8].

Раванди маскуншавии мардуми туркзабон дар давраҳои гуногун ба амал омада, баъди шикасти давлати Сомониён маҳсусан пурзӯр мешавад. Намояндагони муғулнажодон ҳанӯз аз замонҳои қадим ба Осиёи Миёна дар шакли гурӯҳи калони қабилаю ҳалқиятҳо ё гурӯҳҳои хурди этникӣ ҳаракат кардаанд. Ҳанӯз дар ҳазорсолаи II то мелод онҳо дар маҳалҳои шимолии Сирдарё, ки дар асрҳои миёна номи Даشت Қипчоқро дошт, омада буданд. Ин ҳолат боиси он гардид, ки аҳолии маҳаллии аврупой бо муғулиҳо омехта шуданд ва ҳатто нишонаҳои муғулӣ дар баъзе ҷойҳо бартарият пайдо кардаанд. Намояндагони туркҳои даштиқипчоқӣ қатағанҳо, каучинҳо, кенагасҳо, саройҳо, манғитҳо буданд, ки бо мурури замон аз Даشت Қипчоқ ба ҷойҳои дигар маскун шуданд.

Баъзе қисмҳои аҳолии туркзабон то ҳол номи он авлоду қабилаҳоро дар хотир доранд, ки замоне ба ҳайати туркҳои даштиқипчоқӣ шомил буданд. Аз нуқтаи назари этнографӣ авлоду қабилаҳои гурӯҳҳои ўзбекзабон ҳамчун ворисони туркҳои даштиқипчоқӣ номҳои туркӣ дошта, гурӯҳҳо, ки тақсимоти авлодӣ-қабилавӣ надоштанд, аҳолии маҳаллии ин минтақа ба ҳисоб мераванд. Ин чунин маъно дорад, ки аҳолии маҳаллии Даشت Қипчоқ дар замони омадани туркҳои кӯчманҷӣ аллакай соҳти авлодиро паси сар карда, ба соҳти синфии ҷамъият гузашта буданд.

Ҳалқиятҳо ё гурӯҳҳои кӯчманҷӣ дар баъзе ҷойҳо бо сабабҳои маҳсус аз тарафи аҳолии маҳаллии сершумор «фурӯ бурда шуданд». Дар ҳолатҳои дигар бошад, онҳо бинобар сершумор будан аҳолии маҳаллиро ба таркиби худ шомил намуданд [3, с.72].

Этнонимҳо ва этнотопонимҳои туркӣ дар Сүғди Шарқӣ миқдоран зиёд ва гуногунранг мебошанд. Дар асрҳои миёна шумораи онҳо то сад адад буд. Тахлили этнонимҳо ва этнотопонимҳои туркӣ вазифаи мушкилу заҳматталаб аст. Яке аз роҳҳои ҳалли ин масъала тақсимоти номҳо ба гурӯҳҳо вобаста ба якчанд ҷиҳатҳои онҳо аст:

- 1) Функционалий;
- 2) Маънӣ;
- 3) Соҳторӣ.

Дар тақсимоти функционалӣ ду ҷиҳат ба инобат гирифта мешавад: а) аз рӯи микдор ва аҳамияти ҷамъиятӣ; б) аз рӯи тақсимоти байниқабилавӣ.

Мувофиқи ҷиҳати якум этнонимҳо ба макроэтнонимҳо, яъне иттиҳодияҳои калони авлодӣ-қабилавӣ (туркҳо, ўзбекҳо, қипчоқҳо) ва микроэтнонимҳо, яъне гурӯҳҳои хурд дар дохили иттиҳодияҳои калони авлодӣ-қабилавӣ ё ҳалқиятҳо (парчаюзҳои ўзбекзабон, эрсариҳои туркман) тақсим мешаванд.

Аз рӯи муносибати байниқабилавӣ этнонимҳои туркӣ ба ду категория тақсим мешаванд: а) автоэтнонимҳо, яъне номҳои авлоду қабилаҳои алоҳида (турк, қарлук, қароқалпӯқ, қаробӯйин, юз); б) аллоэтнонимҳо, яъне варианти номҳое, ки ба гурӯҳу қабилаҳо аз тарафи авлоду қабилаҳои дигар дода шудаанд.

Дар муносибати маънӣ чунин категорияҳои этнонимҳо мавҷуданд:

1) этнонимҳо аз рӯи номи тотемҳо (қӯнғирот, ҷавкар). Тотем ҳайвоне мебошад, ки дар аҳди қадим ва асрҳои миёна мардум онро мепарастиданد;

2) этнонимҳо вобаста ба номи қабилаҳо ва ҳалқиятҳои истилогар (мугул);

3) этнонимҳо аз рӯи муносибати хешутаборӣ (турк-муғул, муғул-тотор, қирқюз);

4) этнонимҳо вобаста ба машгулияти аҳолӣ (нофароч ё навкароч, дарҳон);

5) этнонимҳо аз номи дохиёни авлод ё қабила (тоторҳо аз номи Тотор – набераи писари калонии Чингизхон Ҷӯй);

6) этнонимҳо аз номи макони сукунат (ўзбекҳои даштиқипчоқӣ).

Чунин тақсимот бори аввал аз тарафи олимӣ туркшинос Н.А.Басқаков пешниҳод шуда буд, ки ба забон, урғу одат ва фарҳанги мардуми туркзабон мувофиқат мекунад [4, с.203]. Табакаи васеи гурӯҳҳои туркзабон, чуноне ки дар боло қайд шуд, номҳои ба ҳуд хос доранд, ки аз нуқтаи назари илмӣ таҳлили онҳо имконпазир аст. Шакли истилоҳот, тарзи ҳаётӣ ин гурӯҳҳо – кӯчманҷӣ, нимкӯчманҷӣ ё муқимӣ, машгулияти онҳо ба ин имконият медиҳад.

Ин ҷо номи чанд гурӯҳҳоро бо маънӣ онҳо ёдрас кардан мумкин аст: оғолуқ – номе, ки аз истилоҳи «оға» - бародар баромада, маънои аслиаш «бародарӣ» мебошад ва эҳтимол он бо муносибати хешутабории аҳли як гурӯҳ вобаста бошад; «қирқюз» – номе, ки аз истилоҳоти «қирқ» - ҷил ва «юз» - сад баромадааст ва иттиҳодияни ду қабиларо ифода мекунад. Бо мурури замон аз ин ҷо истилоҳи «юзбошӣ» баромадааст, ки маънои он «садори гурӯҳи саднафара» мебошад. Аммо қайд кардан лозим аст, ки истилоҳи «юз» дар шакли дигар низ таҳлил карда мешавад, ки маънои он «ўзбеки тоза», «ўзбеки асил» мебошад. Номи туркҳои қурама ба иттифоқ будани онҳо ишора мекунад.

Бо тотемҳо номи қабилаҳои қӯнғирот вобаста аст. Қӯнғирот номи аспе мебошад, ки онро қабилаҳои муғулзабон парвариш мекарданд. Аз ин ҷо номи он шахсонеро, ки бо парвариши чунин зоти аспҳо машғул буданд, қӯнғирот мегуфтанд. «Ҷавкар» – номи аспи ҳолдор мебошад, маҳсус парвариш мешуданд. Бо ҷорводорӣ ҳамчунин этноними «оқ қийғиз» - намади сафед вобаста аст. Намад – қолинест, ки онро аз пашми гӯсфанди сафед тайёр мекарданд ва он технологияи маҳсуси худро дошт.

Дар вақти таҳлили этнонимҳои туркӣ якчанд гурӯҳҳое чудо мешаванд, ки соҳтори морфологии бо ҳам монанд доранд. Пеш аз ҳама, ин номи он авлоду қабилаҳои мебошад, ки бандаки «ар» доранд – тотор (татар), ҷалаир. Ин бандак ҳамчунин дар шакли «ир», «эр» ба маънои «одам» меояд. Дар бисёр забонҳои туркии муосир истилоҳоти номбурда маънои ба «одам» наздиктар – «мард» меояд. Эҳтимол, истилоҳоти «эр», «ар» ба забони туркӣ аз забонҳои ҳиндуаврупойӣ, аниқтараш дар

асри V мелодӣ аз забонҳои эронӣ гузашта бошад, зеро дар ин давра таъсири забонҳои эронӣ ба забонҳои дигар пурзӯр шуда буд. Истилоҳи «ҷалаир» аз калимаи «жола» пайдо шуда, маънии «марди шуҷоъ, часур»-ро дорад.

Як қатор этнонимҳо бандаки «ман»-ро доранд. Дар забонҳои туркӣ «ман» дар нақши аффикс (калимае, ки маънии мустақил надорад, vale ба калимаи дигар ҳамроҳ шуда, маънии онро тағйир медиҳад) баромад карда, ҳамчун исм меояд: туркман, туркмен.

Бо таҳлили истилоҳи «туркман» ҳанӯз дар асрҳои миёна машғул шуда буданд. Вай дар ду шакл меояд: 1) туркман <тарҷумон – «таъбиркунанди ислом», яъне турке, ки дини исломро қабул карда, онро дар байни туркҳои дигар паҳн намудааст; 2) туркман<туркмонанд, яъне шахсе, ки ба турк монанд аст. Дар шакли дигар ҳамчун «ман турк» баромад мекунад.

Туркманҳо дар давраи охири асри миёна дар шаҳри Истаравшан гузари ҳамноми худ – Туркманро ташкил дода буданд. Мувофиқи маълумоти Н.О.Турсунов он ба ғурӯҳи эрсарӣ мансуб буда, аз миёнаоби Амударё омадаанд [14, с.294].

Дар раванди омехташавии аҳолии маҳаллӣ бо муғулҳо ғурӯҳи этнонимҳо бо бандаки «-т» пайдо шудаанд: қароит, баявут, сарт. Ачибаш дар он аст, ки дар ин қатор этноними «сарт» низ меистад, ки онро ҳамчун «сари»+т>сарт баррасӣ намудан мумкин аст. Истилоҳи «сари» аз «сарик»-и туркӣ ба вучуд омада, маънии он «зард», «рангпарид» мебошад ва ба этноними «эрсари» мувофиқат мекунад. Этноними мазкур дар натиҷаи омехташавии туркҳо ва ғурӯҳҳои этникии эронизабон пайдо шудааст, ки онҳо симои аврупой доштанд.

Дар байни этнонимҳои туркӣ номи якчанд қабилаҳои муғулӣ мавҷуд буданд, ки кият, мангит ба ин мисол шуда метавонад. Мавҷудияти этнонимҳои муғулӣ дар байни ҳалқиятҳои туркзабони Осиёи Миёна бо он алоқаманд аст, ки қабилаҳои туркзабон ҳудро бо номи қабилаҳои пешсафи артиши Чингизхон номгузорӣ кардаанд.

Қабилаҳои аз ҳама сершумор, ки дар нимаи дуюми асри XIII зери ҳокимияти Нӯғай муттаҳид шудаанд, мангитҳо буданд. Дар бораи мангитҳо дар якчанд асарҳои соҳаи мардумшиносӣ маълумотҳо вучуд доранд. Аҷдоди онҳо муғулҳо буда, минбаъд то Даҳти Қипчоқ расида омадаанд. Дар асрҳои XIII-XIV қисми зиёди мангитҳо дар марзи байни дарёҳои Волга ва Урал маскун шуданд. Дар ин давра онҳо зери таъсири қипчоқҳо забони ҳудро гум карда, шевай туркӣ-қипчоқири қабул намуданд.

Охири асри XIV мангитҳо давлати алоҳидаи ҳуд – Урдаи Мангитро ташкил доданд. Дар аввали асри XVI ҳангоми ҳаракати Шайбонихон бо авлоди ӯзбекҳо ҳамроҳи онҳо мангитҳо низ буданд. Оид ба ин масъала Муҳаммад Солеҳ маълумот додааст: «...чанговарони бисёр буданд, Ҳочӣ Гогӣ аз авлоди мангитҳо буд. Дар ин ҷо 4000 ӯзбекони бо ҳамдигар хешутабор, қўнгиротҳо, мангитҳо, дурманҳо, ушунҳо ва уйратҳо низ буданд» [10, с.110].

Мангитҳо асосан дар водии Зарафшон, қисман дар хонигарии Хоразм, даштҳои Қаршӣ, вилояти Чорҷӯй дар соҳили чапи Амударё маскун шуданд. Соли 1753 ҳангоми муҳориба барои ҳокимиат ҳокими Хоразм Муҳаммадраҳимхон таҳти Бухороро ишғол кард ва ба сулолаи мангитиён асос гузошт. Қисми зиёди мангитҳои биёбони Қаршӣ, воҳаи Бухоро, навоҳии кӯҳӣ ва наздиқӯҳии вилояти Самарқанд бо гӯсфандпарварӣ, маҳсусан навъи қарокӯлӣ машғул буданд. Як қисми онҳо зироаткорӣ ҳам мекарданд. Дар байни онҳо ҳамчунин ҳунармандии дастӣ – қолинбоғӣ, бофтани ҳар гуна матоъҳои алоча, қаламай тараққӣ карда буд. Қолини патдарози мангитҳо – жулхирс хеле машҳур буд.

Мангитҳо бо шеваи қипчоқии забони ўзбекӣ гуфтугӯ мекарданд. Аммо дар натиҷаи омехташавӣ бо аҳолии маҳаллии забонашон қарлуқӣ ва чигилӣ, дар баъзе ҷойҳо мангитҳо бо шеваи омехта ҳарф мезаданд. Аҷодди сокинони дехаи Мангит, ки дар соҳили рости Басмандасой ҷойгир шудааст, ба ин қабила марбутанд. Онҳо баробари қатағанҳо, каучинҳо ва кенагасҳо аз Даҳти Қипчоқ омадаанд. Маскунишавии онҳо низ ба ибтидои аспи XVI – замони забткориҳои Шайбонихон рост меояд.

Як қисми ин қабилаҳои туркзабон, ки то омадани Шайбонихон дар Мовароуннаҳр зиндагӣ мекарданд, бо аҳолии маҳаллӣ омехта шуда, қисми дигар ба мавчи ҳаракати нави қабилаҳои ҳамноми худ афтоданд [7, с.3]. Дехаи Кенагасро қабилаҳои туркии кенагас дар шафати дехаи Мангит бунёд кардаанд.

Дар байни ҳалқиятҳо ва қабилаҳои туркзабон як қатор этнонимҳо мавҷуданд, ки тасаввурот дар бораи онҳо танҳо дар асоси далелҳои таърихӣ имконпазир аст. Чунин этнонимҳо аз антропонимҳои пешвоёни қабилаҳо ва иттифоқҳои қабилаҳо ибтидо мегиранд. Этнонимҳои уюлӣ, қизилӣ, ўроқлӣ, түяклӣ, тӯрттамғалӣ ба ин қатор шомиланд. Ҳамаи онҳо бо бандаки «-ли» соҳта шудаанд. Дар забонҳои туркӣ «-ли» ду маъно дорад. Якум, вай ҳамчун нишони соҳибият ба ин ё он чиз баромад мекунад. Масалан, ўроқлӣ – соҳиби дос будан, түяклӣ - шутурдор, тӯрттамғалӣ – соҳиби нишон будан. Дуюм, бандаки «-ли» аз истилоҳи туркии «эл» - ҳалқ, қабила баромадааст: қизилӣ, уюлӣ. Мутобикан бо ин истилоҳот дехаҳои Қизилӣ ва Үюли бунёд карда шудаанд.

Таърихи дехаи Қизилӣ бо таърихи ўзбекҳои қадими қирғиз алоқаманд аст. Ҳангоме, ки Осиёи Миёна дар зери тасарруфи ўзбекҳо бо сардории Шайбонихон буд, ин деха дар таркиби Қўргондевори Истаравшан меистод. Даҳтҳои гирду атрофи дехаи Қизилӣ (қиз эли) манбаи асосии ривоҷ додани чорводорӣ ба ҳисоб мерафт [14, с.281].

Дар қаламрави ин деха ду теппа мавҷуд аст, ки яке Чимбандтеппа аст, аммо дар бораи он маълумоте дар даст надорем. Дар бораи Мӯлчоқтеппа ҳаминро бояд изҳор дошт, ки аз рӯи нақли қўҳансолон ин ҷо замоне макони зисти одамон будааст. Ҳар як сокини Мӯлчоқтеппа дар гардани худ шадда дошт. Аз ин ҷо номи маҳал пайдо шудааст. «Мӯлчоқ» калимаи туркӣ буда, маънояш «шадда» мебошад.

Туркҳои авлоди қизилӣ аввалин маротиба баъди забткориҳои Шайбонихон дар Осиёи Миёна дар шаҳри Ўротеппа маскун шуда буданд. Дертар ба онҳо дар сари роҳи Ўротеппа – Хучанд замин чудо карданд, ки дар наздикии он дехаи худро бунёд гузоштанд. Ин қитъаи замин дар қисмати ҷанубу гарби дехаи имрӯзай Қизилӣ ҷойгир аст. Истилоҳи «қизилӣ» маънои «қабилаи духтар»-ро дорад. Эҳтимол аст, ки бунёдгузорони деха ба авлоди яке аз духтарони амалдорони туркзабон мансуб бошанд.

Аз тарафи шарқи деха ҳатти мудофиавӣ мегузашт. Дар асрҳои миёна ноҳияҳои зироаткор аз тоҳтузози қўчманчиён ба воситаи деворҳо муҳофизат карда мешуданд. Масалан, дар Ҳурросон чунин деворҳо марказҳои шаҳрро бо округҳои зироаткор аз тоҳтузози қабилаҳои қўчманчии эронизабони сакоиҳо ва қўчманчиёни аз даҳтҳои Алтай, Сибир, Муғулистон, ҳамчунин қабилаҳои турку муғул мудофиа мекарданд [17, с.93].

Ин гуна деворҳо «Кампир-девор» ном доштанд. Дар истилоҳи мазкур мағҳуми «кампир» шакли вайроншудаи калимаи қадимаи сұғдии «камро» мебошад, ки маънои

он «девори баланд» аст. Бо мурури замон ба он калимаи нави тоҷикии «девор» ҳамроҳ карда шуда, маънои асосии «камро» фаромӯш гардид. Ҳамин тариқ, ибораи нави «камро девор» пайдо шуд. Тағйирот тақрибан дар асрҳои VIII-IX ба амал омадааст. Зоро аллакай дар асри X Наршахӣ истилоҳи «Девори кампиррак»-ро истифода бурдааст [11, с.40]. Дар давраҳои минбаъда истилоҳи «Кампир-девор» ба тамоми деворҳои кӯҳна ишора мекард. Барои вилояти таърихии Истаравшан Кампир-девор ҳамчун хатти сарҳад бо вилояти Ҳучанд хизмат мекард.

Яке аз қабилаҳои сершумори туркзабон бо номи «юз» маълуманд, ки онҳоро ҳамчунин «жуз» низ меноманд. Юзҳо ё жузҳо се қабилҳои қазоқҳо буданд, ки дар охири асри XV – ибтидои асри XVI ташаккул ёфтаанд. То ҳол таҳлили мушаҳҳаси илмии мағҳуми «жуз» баён нашудааст.

Як қатор муҳаққиқон чунин меҳисобанд, ки мағҳуми мазкур маънои «шоҳа», «қисм», «тараф»-ро дошта, қисми воҳиди ягонаро ташкил медиҳад. Дигарон онро бо истилоҳи «сад», «садӣ» алоқаманд мекунанд [1, с.111; 5, с.45].

Жузҳои қазоқ «...ҳамчун қисми ҳалқи ягона, ки бо унсурҳои умумии сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ алоқамандӣ доранд, фаҳмида мешаванд» [2, с.74]. Баёни ин ақида қобили қабул аст, зоро ҳалқиятҳои туркзабон бисёртаркиба буда, аз доҳили онҳо чудо шудани як гурӯҳ зухуроти объективӣ мебошад. Сокинони дехоти Анбарғаз, Деманора (Даҳманора), Ҷари Ғуломкуш, Янгиариқ, Гулқишлоқи ноҳия ба гурӯҳҳои юз, парчаюз, кирқ ва ўюлиҳои парчаюз мансубанд.

Қабилаҳои юз бо қабилаҳои қарапчӣ, ки дар ҳамсоягии онҳо зиндагӣ мекарданд, алоқаи зич доштанд. Истилоҳи «қарапчӣ» маънои «дидбон»-ро дорад. Машғулияти асосии ин қабилаҳо таъмини амнияти сарҳад буд. Дар наздикии онҳо ҳамчунин найманҳо истиқомат мекарданд, ки ба авлоди муғулҳо мансуб буданд.

Мувофиқи маълумоти ташхисгарони Пажӯҳишгоҳи байналмилалии генетикаи инсон найманҳо ворисони ҳақиқии Чингизхон – асосгузори ин авлод мебошанд. Этноними «муғул» ба сифати номи ҳалқ ба саҳифаи таъриҳ дар замони Чингизхон чун номи ҷамъқунандай авлоду қабилаҳои сершумори туркӣ ворид шудааст. Чингизхон тавонист, ки дар атрофи худ қабилаҳои бузурги замони худ - «Қўнғирот», «Ушун», «Уйрат», «Татар», «Тайчиут», «Кароит», «Меркит», «Киен»-ро ҷамъ карда, ба онҳо номи умумии «Найман»-ро дихад.

Калимаи «найман» аз забони муғулӣ баромада, асоси онро истилоҳи «найма» ташкил медиҳад, ки маънои он «ҳашт» мебошад. Ҳар як қабилаи найман аз ҳашт авлод иборат буд [6, с.84].

Гузари Наймани шаҳри Истаравшан, дехаҳои Қаробӯйин ва Дами ноҳияи Деваштичро найманҳои Даҳти Қипчоқ бунёд кардаанд. Дар бораи дехаи Қаробӯйин мо поёntар маълумот ҳоҳем дод. Номи дехаи Дам, ки туркӣ аст, айнан маънои «дарғот»-ро дорад. Истилоҳи «дам» дар ҳамаи забонҳои туркӣ маънои якхеларо медиҳад. Вай аз истилоҳи қадимаи туркии «tam» баромада, маънояш «девор» буда, дар забони ўзбекӣ «том» - бом, ҳуҷра, иморат, дар забони уйғурӣ «там», «тамуй» - истиқоматгоҳ, истиқоматгоҳи доимӣ аст.

Истилоҳи «дом» дар топонимияи АвруOсиё ба таври васеъ паҳн шуда, дар забонҳои ҳиндуаврупой намудҳои дигари худро дорад: санскритии «damas», авастоии «dam», юнонии «domos», лотинии «domus», форсии «там», ки ҳама ба таври умумӣ маънои «қаср», «хона», «девор»-ро доранд [9, с.201].

Номи деҳоти Хоча Тоҳири Мухлон ва Хоча Тоҳири Ҷар бо номи одамон пайваста аст. Деҳаҳои Хуштоири Ҷар дар соҳили рости Басмандасой ва Хуштоири Мухлон дар баландии соҳили чали он воқеъ гардидааст. Хуштоири Ҷар пештар аз сой дурттар буда, аз сабаби танқисии об аҳолии деҳаро барои ба ҷои ҳозирааш кӯҷонидан маҷбур гаштаанд, то ки аз оби Даҳанасой майдонҳои кишти худро обёри кунанд.

Номи аслии Хуштоир Ҳӯча Тоҳир будааст. Мо бевосита бо кухансолони ин деҳа ҳамсӯҳбат гашта, چӣ тавр ва аз кучо пайдо шудани номи деҳаро пурсон гаштем. Аз рӯи гуфтаи онҳо, замоне ҷои деҳа қадамҳои Ҳӯча Тоҳир ном шахси бузургеро дорад. Одамон аз ҷойҳои гуногун ба зиёрати қадамҳои ин шахс меомадаанд ва оҳиста – оҳиста дар гирду атрофи сокин шудаанд. Ҳамин деҳа бо номи Ҳӯча Тоҳир ба вуҷуд омадааст. Мардуми деҳа барои осонтар талаффуз шудани номи он ба Ҳӯча Тоҳир Хуштоир мегуфтагӣ шудаанд.

Дар соҳили муқобил деҳаи Хоча Тоҳири Мухлон ҷой гирифта, дар номи он истилоҳи «Мухлон» мавҷуд аст, ки он номи сокини аввалини деҳа мебошад. Аз рӯи маълумоти Н.О.Турсунов Мухлон бобо номи гурӯҳи хешу таборие аст, ки баромади иҷтимоии онҳо қазоқ мебошад [14, с.289].

Дар атрофи теппагии қисми шимолӣ – шарқии деҳаи Ӯртакӯргон деҳаи Мангит воқеъ гардидааст. Асосгузори деҳа Тангрибердӣ ном шахс буд, ки кӯчманчигӣ мекард. Вай ба ин ҷо бо иҷозати беки Истаравшан аз маҳаллаи Қӯргони он кӯчида омадааст. Дар шароити ҳозира дар Мангит ҳафтумин авлоди Тангрибердӣ зиндагӣ мекунанд. Онҳо 170 сол муқаддам, яъне дар ҷорӯри дар асри XIX омада буданд. Баъдтар ба ин ҷо гурӯҳҳои лайлак, ҷалпак, эшон ва дигарон маскун шуда, гузарҳои Лайлак Ӯзбек, Ҷалпак, Чукур ва Бойро ташкил намудаанд. Номи деҳа аз номи қабилаи туркзабони мангитихо гирифта шудааст. Қисме аз онҳо баъди ба ин ҷо бо роҳбарии Тангрибердӣ маскун шуданд, номи қабили ҳудро ба деҳа додаанд.

Дар қисмати гарбии деҳаи Мангит, дар наздикии роҳи савдои байни Истаравшан ва Испонӣ деҳаи Кенагас воқеъ гардидааст. Сокинони аввалини деҳаи Кенагас дар миёнаҳои асри XIX ба тазъику фишори амири Бухоро Насруллоҳон дучор шуда, ба ин ҷо омада, маскун шуда буданд. Онҳо дар аввал дар Қӯргони деҳаи Иторҷӣ паноҳ бурда, баъд бо иҷозати беки Истаравшан деҳа бунёд карданд. Такдири деҳаи Кенагас ба монанди деҳаи Мангит аст. Кенагас номи қабилаҳои туркзабон аст. Чуноне, ки дар бол қайд карда гузаштем, қабилаи кенагасиҳо баъди ба фишори амир Насруллоҳон рӯ ба рӯ шудан, ба ин ҷо омада маскун шудаанд. Онҳо низ чун мангитихо ба деҳа номи қабилаи ҳудро гузоштаанд.

Дар асоси маълумоти боло ҷунин ҳулоса ба миён меояд, ки новобаста ба раванди тӯлонии муҳоҷират ва маскуншавии гурӯҳҳои этникии мухталиф, аз ҷумла туркзабонҳо дар давраҳои гуногуни таъриҳӣ, маҳсусан баъди шикасти давлати Сомониён, ки давраи болоравии аҳолии туркзабон оғоз меёбад, туркшавии оммавии аҳолии муқимиӣ суғд ва тоҷикзабон ба таври васеъ ба амал наомадааст.

Ин ҳолат дар маҳалҳои наздиқӯҳӣ ва кӯҳӣ умуман ба назар намерасад. Танҳо як масъаларо бояд қайд намуд, ки на ҳамаи этнонимҳои туркӣ ба этнотопонимҳо табдил ёфтаанд. Ин албатта, сабабҳои ҳудро дошт. Дар бисёр маҳалҳо намояндагони гурӯҳҳои гуногуни этникӣ маскун шудаанд. Аз ин хотир, равандҳои иҷтимоӣ ва этникӣ на ҳама вақт ва на ба осонӣ ба пайдоиши номҳои ҷуғрофӣ омили асосӣ шуда метавонанд.

**Пайнашиш:**

1. Аманжолов А.С. Вопросы диалектологии и истории казахского языка / А.С. Аманжолов. – Алматы: Санат, 1997. – 608 с.
2. Аргынбаев Х. Образование казахских джузов и их дальнейшая этногенетическая судьба / Х. Аргынбаев // Проблемы этногенеза и этнической истории народов Средней Азии и Казахстана. Вып. III. - М.: Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, 1991. – С.74-82.
3. Аюбов А.Р. Таърих дар номҳоу ҷуғрофӣ ва этникӣ / А.Р. Аюбов. – Ҳуҷанд: Меъроҷ, 2017. – 124 с.
4. Баскаков Н.А. Модели тюркских этнонимов и их типологическая классификация / Н.А. Баскаков // Ономастика Востока. - М.: Наука, 1980. – С.199-210
5. Востров В.В., Муканов М.С. Родоплеменной состав и расселение казахов / В.В. Востров, М.С. Муканов. – Алма-Ата: Издательство «Наука» Казахской ССР, 1968. – 254 с.
6. Гумилев Л.Н. От Руси до России. Очерки этнической истории / Л.Н. Гумилев. - М.: Экопрос, 1992 - 335 с.
7. Кармышева Б.Х. Этнографическая группа «тюрк» в составе узбеков / Б.Х. Кармышева // Советская этнография. - 1960. - №1. – С.3-22
8. Маликов, А. Тюрки в Среднеазиатском Междуречье в VI–VIII вв. (по археологическим и письменным источникам): автореф. дисс. канд. ист. наук: 07.00.01 / Азим Маликов. - Самарканда, 2000. – 26 с.
9. Мурзаев Э.М. Апелятивы в топонимии Средней Азии // Ономастика Средней Азии. – Фрунзе: Илим, 1980. – С.200-203.
10. Мухаммад Солех. Шайбонийнома. – Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1989. – 336 б.
11. Наршахи М. История Бухары./ Пер. с перс. Н.Лыкошина / Под ред. В.В.Бартольда. - Ташкент: Типо-лит. т.д. «Ф. и Г. Бр. Каменские», 1897. - 124 с.
12. Негматов, Н.Н. Таджикский феномен: теория и история. – Душанбе: Оли Сомон, 1997. – 448 с.
13. Рауф Расул. Мӯрияқ // Байраки Октябр. – 1991. – 10 август.
14. Турсунов Н.О. Развитие городских и сельских поселений Северного Таджикистана в XVIII-начале XX вв. / Н.О.Турсунов. - Душанбе: Ирфон, 1991. - 544 с.
15. Турсунов Н.О. Гончӣ ва унинг атрофидаги қишилоқлар / Н.О.Турсунов // Овози Гончӣ. – 1992. - 7-октябр
16. Турсунов Н.О. Тоглар орасидаги масканлар / Н.О. Турсунов // Овози Гончӣ. - 1993. - 24- феврал
17. Эшонкулов У. История парадиза Древнего Согда / У. Эшонкулов. – Душанбе: Эҷод, 2007. – 180 с.
18. Bernard P., Francfort H. P. *Etudes de la geographie historique sur la plaine d'Ai Khanum (Afghanistan)*. Paris, 1978
19. Frye R. N. *Islamic Sources for the Pre-Islamic History of Central Asia // Prolegomena to the sources on the history of Pre-Islamic Central Asia*. Budapest, 1979

**Reference Literature:**

1. Amanzholov A.S. *Issues of Dialectology and History of the Kazakh Language* / A.C. Amanzholov. - Almaty: Art, 1997. - 608 pp.
2. Arghynbaev H. *Education of Kazakh Juzes and their Further Ethnological Destiny* / H. Arghynbayev // *Problems of Ethnogenesis and Ethnic History of the Peoples of Central Asia and Kazakhstan. Issue. III.* - M.: The Institute of Ethnology and Anthropology named after N. N. Miklukho-Maklay under RAS, 1991. - pp. 74 – 82.
3. Ayubov A.R. *The History of Geographical and Ethnic Names* / A.R. Ayubov. - Khujand: Ascension, 2017. - 124 pp.
4. N. Baskakov. *Models of Turkic Ethnonyms and their Typological Classification* / N.A. Baskakov // *Onomastics of the East*. - Moscow: Science, 1980. - pp. 199 – 210.
5. Vostrov VV, Mukanov M.S. *Patrimonial-Tribal Composition and Apart Settling of Kazakhs* / V.V. Vostrov, M.S. Mukanov. – Alma-ata: “Science publishing-house of the Kazakh SSR, 1968. - 254 pp.
6. Gumilyov L.N. *From Rus to Russia. Essays on Ethnic History* / L.N. Gumilyov. - M.: Ekopros, 1992 - 335 pp.
7. Karmysheva B.Kh. *Ethnographic Group "Turk" in the Compositional Structure of Uzbeks* / B.Kh. Karmysheva // *Soviet Ethnography*. – 1960, - №1. - pp. 3 – 22.
8. Malikov A. *Turks in Central Asian Interfluvial Area in the VII-th – VIII-th Centuries (archeological and written sources): synopsis of candidate dissertation in history*: 07.00.01 / Azim Malikov. – Samarkand, 2000. - 26 pp.
9. Murzaev E.M. *Apelyatives in the Toponymy of Central Asia // Onomastics of Central Asia*. - Frunze: Science, 1980. - pp. 200 – 203.
10. Muhammad Solekh. *Shaybonyma*. - Tashkent: Literature and Art, 1989. - 336 pp.
11. Narshakhi M. *The History of Bukhara*. Translated from Persian by N. Likoshina / under the editorship of V.V. Bartold. Tashkent: Typo-lit. t.d. “Brothers F. and G. Kamensky, 1897. - 124 pp.
12. Negmatov N.N. *Tajik Phenomenon: Theory and History*. – Dushanbe: Oli Somon, 1997. – 448 pp.
13. Rauf Rasul. *Muriyak // The Great October*. – 1991, August 10.
14. Tursunov N.O. *The Development of Urban and Rural Settlements in Northern Tajikistan in the Early 18th Century*. / N.O.Tursunov. - Dushanbe: Cognition, 1991. - 544 pp.
15. Tursunov N.O. *Ganchi and its Surrounding Villages* / N.O.Tursunov // *The Voice of Gonchi*. - 1992. 7 October
16. Tursunov N.O. *Mountain Villages* / N.O. Tursunov // *The Voice of Gonchi*. - 1993. 24 February
17. Eshonkulov U. *The History of Ancient Sughd Paradise*/ U. Eshonkulov. - Dushanbe: Creation , 2007. - 180 pp.
18. Bernard P., Francfort H. P. *Sketches on Historic Geography of d’Ai Khanum plane (Afghanistan)*. -Paris, 1978
19. Frye R. N. *Islamic Sources for the Pre-Islamic History of Central Asia // Prolegomena to the sources on the history of Pre-Islamic Central Asia*. Budapest, 1979